

1048 - Суннатҳои ротиба (суннатҳои муаккада)

савол

Оё шумо метавонед шумораи рақъатҳои суннатҳои ротибаро ба мо бигӯед? Ва он суннатҳо кай хонда мешаванд?

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Суннатҳои ротиба дар ҳадиси паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) ворид шудааст, ки дар мавриди он мефармояд: **«Ҳар кас бар хондани дувоздаҳ рақъат суннат мувозибату пойбандӣ кунад, Аллоҳ таъоло барои ӯ хонае дар биҳишт бино мекунад. Чаҳор рақъат пеш аз пешин ва ду рақъат баъд аз он ва ду рақъат баъд аз шом ва ду рақъат баъд аз хуфтан ва ду рақъат пеш аз бомдод».** Тирмизӣ (379) ва дигарон ин ҳадисро ривоят кардаанд ва ин ҳадис дар китоби "Саҳиҳу-л-ҷомиъ" зери шумораи (6183) зикр шудааст.

Аз Анбаса ибни Абусуфён аз Умми Ҳабиба ривоят шудааст, ки мегӯяд: Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) фармудааст: **«Ҳар кас дар ҳар шабонарӯз дувоздаҳ рақъат намоз гузорад, барояш дар ҷаннат хонае бино карда мешавад. Чаҳор рақъат пеш аз пешин ва ду рақъат баъд аз он ва ду рақъат баъд аз шом ва ду рақъат баъд аз хуфтан ва ду рақъат пеш аз бомдод».** Тирмизӣ ин ҳадисро дар зери шумораи (380) ривоят карда, гуфтааст: Ҳадиси Анбаса аз Умми Ҳабиба дар ин боб ҳадиси ҳасану саҳеҳ аст. Ин ҳадис дар китоби "Саҳиҳу-л-ҷомиъ" (6362) низ ворид шудааст.

Намози аср суннати ротиба надорад. Аммо чаҳор рақъат намоз хондан пеш аз фарзи аср мустаҳаб аст, вале мақому мартабаи он аз ҷиҳати аҷру савоб ва мувозибату пойбандӣ аз суннатҳои ротиба поёнтар аст. Ин чаҳор рақъат дар ҳадиси зерини паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) зикр шудааст: **«Аллоҳ раҳм кунад мардеро, ки пеш аз намози аср**

чаҳор рақъат намоз гузорад». Тирмизӣ ин ҳадисро дар зери шумораи (395) ривоят карда, гуфтааст: Ин ҳадиси ғарибу ҳасан аст. Албонӣ ин ҳадисро дар китоби "Саҳиҳу-л-ҷомиъ" дар зери шумораи (3493) ҳасан донистааст.

Тамоми нофилаҳои чаҳоррақъатаи дар боло зикр гардида, дар назди Имом Шофай ва Аҳмад ду рақъатӣ хонда мешавад. (Аммо дар назди Имом Абуҳанифа ва ёронаш Абуясуфу Муҳаммад, чаҳор рақъат пурра хонда мешавад).

Аллоҳ таъоло донотар аст.